

Тартиби
пур кардан ва пешниҳод намудани
эълomiaи (ҳисоби) бонуси обунавӣ

1. Варакаи эълomiaи мазкур ва тартиби таҳияи он мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст.

2. Мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андоз эълomiaи андоз то санаи 15 моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботии андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар эълomia чунин маълумот дарч карда мешавад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эълomiaи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди дахлдор гузошта мешавад.

Қисми II. Маълумот оид ба қарордодҳо барои истифодаи захираҳои табиӣ

- дар катаки номгӯи номи ҷойгиршавии кон, силсила, рақам ва санаи қарордоди басташуда;

Қисми III. Ҳисоб намудани андоз

- дар катаки номгӯи маъданҳо номи кандании фойданок, манбаъи андоз меъёри бонус ва маблағи ҳисобшавандаи андоз, аз ҷумла вобаста ба коҳонаи асосӣ ва воҳиди (воҳидҳои) алоҳида дарч карда мешавад;

Қисми IV. Пардохти андоз

- дар сатри 001 дар давоми 30 рӯз пардохти 50% маблағи бонуси обунавӣ ;
- дар сатри 002 надертар аз 30 рӯзи тақвимӣ аз санаи эътибор пайдо кардани қарордод боқимондаи маблағи бонуси обунавиро, ки дар қарордод дарч карда шудааст пардохт карда мешавад.

Қисми V. Ҷавобгари андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълomiaи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълomia ва санаи қабيلي он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълomiaи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю дониста ба эълomia дохил кардани маълумотҳои тахрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.